

ҚОНУНИ  
ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

ДАР БОРАИ ШАРИКИИ ДАВЛАТ ВА БАХШИ ХУСУСӢ

Қонуни мазкур асосҳои ҳуқуқӣ, иқтисодӣ ва ташкилии шарикии давлат ва бахши хусусӣ, тартиби татбиқи лоиҳаҳои шарикии давлат ва бахши хусусиро дар соҳаи инфрасохтор ва хизматрасонии иҷтимоӣ муайян карда, ҳифзи ҳуқуқи манфиатҳои қонунии давлат ва бахши хусусиро таъмин менамояд.

БОБИ 1. МУҚАРРАРОТИ УМУМӢ

Моддаи 1. Доираи амали Қонуни мазкур

1. Қонуни мазкур ба ҳамаи лоиҳаҳои шарикии давлат ва бахши хусусии соҳаҳои инфрасохтор ва хизматрасонии иҷтимоӣ, ки аз ҷониби мақомоти давлатӣ ва бахши хусусӣ мувофиқи созишномаи шарикии давлат ва бахши хусусӣ амалӣ карда мешаванд, татбиқ мегардад.

2. Объектҳои инфрасохтор ва хизматрасонии иҷтимоиро, ки нисбат ба онҳо Қонуни мазкур татбиқ карда намешавад, Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян мекунад.

3. Қонуни мазкур ба амалҳои зерин татбиқ карда намешавад:

- хариди мол, кор ва хизматрасонӣ мутобиқи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон "Дар бораи хариди давлатии мол, кор ва хизматрасонӣ";

- хусусигардонӣ ва ғайридавлатикунонии моликияти давлатӣ ва корхонаҳои давлатӣ мутобиқи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон "Дар бораи хусусигардонии моликияти давлатӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон";

- додани ҳама гуна ҳуқуқҳо барои истифодаи сарватҳои зеризаминӣ мутобиқи қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон "Дар бораи сарватҳои зеризаминӣ" ва "Дар бораи концессияҳо";

- татбиқи лоиҳаҳои қарзии (маблағҳои грантии) ҷудокардаи ташкилотҳои байналмилалӣ молиявӣ ва ҳукуматҳои давлатҳои хориҷӣ, ки мувофиқи қоидаҳои ин ташкилотҳо ба танзим дароварда шуда, иҷрои қоидаҳои мазкур дар доираи ўҳдадорӣҳои ба зиммагирифтаи Тоҷикистон ва мутобиқи онҳо ҳатмӣ аст.

## Моддаи 2. Мафҳумҳои асосӣ

Дар Қонуни мазкур мафҳумҳои асосии зерин истифода мешаванд:

- шарикии давлат ва баҳши хусусӣ - ҳамкориҳои шарикони давлатӣ ва хусусӣ дар татбиқи лоиҳаҳои соҳаи инфрасохтор ва хизматрасонии иҷтимоӣ дар мўҳлати муқаррарнамудаи созишномаи шарикии давлат ва баҳши хусусӣ;

- шарикӣ давлатӣ - мақомоти марказӣ ё маҳаллии ҳокимияти давлатӣ;

- баҳши хусусӣ - соҳибкори инфиродӣ ё шахси ҳуқуқие, ки муассиси он шахси воқеӣ ва ё ҳуқуқии ғайридавлатӣ мебошад;

- шарикӣ хусусӣ - соҳибкори инфиродӣ ва ё шахси ҳуқуқии баҳши хусусӣ, ки лоиҳаи инфрасохтор ё лоиҳаи хизматрасониро дар соҳаи иҷтимоӣ мутобиқи созишномаи шарикии давлат ва баҳши хусусӣ амалӣ менамояд;

- инфрасохтор - маҷмӯи иншооту биноҳо, системаҳо ва сохторҳо, ки барои фаъолияти соҳаҳои истеҳсолоти моддӣ, муҳайё кардан ва беҳтар сохтани шароити зисти ҷамъият зарур мебошанд, аз ҷумла низоми нақлиёт, таъминоти об ва барқ, роҳҳо, пулҳо ва системаи коммуникатсионӣ;

- лоиҳаи инфрасохтор - лоиҳакашӣ, сохтмон ва истифодабарии объекти нави инфрасохтор ва ё таҷдид, навсозӣ, васеъкунӣ ва истифодаи ҳар як объекти инфрасохтор;

- лоиҳаи хизматрасонӣ дар соҳаи иҷтимоӣ - лоиҳакашӣ, таҳия ва фаъолияти сохторҳои бевоқоф ва ба воқоф ба ҷамъият дар тӯли на камтар аз се сол хизмати иҷтимоӣ (маишӣ, тиббӣ, равонӣ педагогӣ ва ғайра) мерасонанд, ки онҳо то оғози лоиҳа тобеи ташкилоти фармоишгар буданд;

- лоиҳаи шарикӣ - лоиҳаи инфрасохтор ё лоиҳаи хизматрасонӣ дар соҳаи иҷтимоӣ, ки байни ташкилоти фармоишгар ва баҳши хусусӣ мутобиқи Қонуни мазкур анҷом дода мешавад;

- ташкилоти фармоишгар - мақомоти марказӣ ва ё маҳаллии ҳокимияти давлатӣ, ки барои бастанӣ созишнома бо шарикӣ хусусӣ дар доираи Қонуни мазкур ваколат дорад;

- созишномаи шарикии давлат ва баҳши хусусӣ - (минбаъд Созишнома) - санади ҳуқуқие, ки ўҳдадорӣ байни ташкилоти фармоишгар ва шарикӣ хусусӣ ва шартҳои татбиқи лоиҳаҳо мутобиқи Қонуни мазкур муқаррар менамояд;

- пардохти ҳаққи хизматрасонӣ - ҳуқуқ ё ваколат, ки ба шарикӣ хусусӣ аз ҷониби ташкилоти фармоишгар барои пўшонидани хароҷоти сармоягузорӣ ва гирифтани фоида бо роҳи ситонидани хироч аз истифодабарандагонӣ лоиҳаи шарикӣ дода шуда, хироч, тариф ва дигар пардохтҳо дар бар мегирад;

- механизми оқилона - механизм, ки дар доираи он ташкилоти фармоишгар метавонад ҳамаи ўҳдадорӣҳои молиявӣ, ки эҳтимол дорад иҷро кунад дар доираи Созишнома аз ҳисоби маблағи мавҷуда ё ояндаи буҷетии худ иҷро намояд;

- дороиҳо (активҳо) - захираҳое, ки дар натиҷаи амалиёти қаблӣ ба даст овардашуда, ба ташкилоти фармоишгар тааллуқ доранд ё захираҳои наво, ки бо мақсади ҳамроҳ шудан ба Созишнома ва гирифтани фоидаи иқтисодӣ ба даст оварда мешаванд;

- иштироки консорсиум - пешниҳоди лоиҳавӣ аз ҷониби ду ва зиёда шахсон, ки барои иштирок дар лоиҳаи шарикӣ пешниҳод шудааст;

- пешниҳоди дархостнашаванда - ҳар гуна пешниҳоде, ки на ҳамчун ҷавоб ба дархости ташкилоти фармоишгар берун аз расмиёти интиҳоб тибқи Қонуни мазкур манзур карда мешавад;

- иҷро накардани ўҳдадориҳои моддӣ - ҳама гуна ҳолати қодир набудани шарикӣ хусусӣ барои иҷро кардани ягон ўҳадорӣ дар доираи Созишнома, ки ба хизматрасонӣ ба ҷамъият таъсир мерасонад ё таъсир хоҳад расонд ва баъди давраи тўлонӣ ва баъди он ки шарикӣ хусусӣ дар бораи иҷро нашудани ўҳдадориҳо аз ташкилоти фармоишгар огоҳинома гирифтааст, иҷро нашуда боқӣ мемонад;

- довталаби афзалиятдошта - иштирокчии тендер, аз ҷумла консорсиум, ки ҳамчун иштирокчии муваффақи тендер интиҳоб гардидааст;

- мақоми танзимкунанда - мақоми ваколатдори давлатие, ки ба он ваколати пешбурди сиёсати давлатӣ ва татбиқи санадҳои меъёрии ҳуқуқии танзимкунандаи рушди инфрасохтор ва пешниҳод намудани хизматрасонӣ дар баҳши иҷтимоӣ дода шудааст;

- мақоми ваколатдори давлатӣ дар соҳаи шарикӣ давлат ва баҳши хусусӣ - (минбаъд - мақоми ваколатдори давлатӣ) - мақоми иҷроияи марказии ҳокимияти давлатӣ, ки аз ҷониби Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян карда мешавад ва ба он ваколати пешбурди сиёсати давлатӣ ва татбиқи санадҳои меъёрии ҳуқуқии танзимкунандаи шарикӣ давлат ва баҳши хусусӣ дода шудааст;

- Шӯро оид ба шарикӣ давлат ва баҳши хусусӣ - мақоми мушовара, ки аз ҷумлаи роҳбарони аввали вазорату идораҳо аз ҷониби Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон таъсис дода мешавад;

- таносуби нарх ва сифат - иҷрои вазифаҳои давлатӣ аз ҷониби ташкилоти фармоишгар ё истифодаи моликияти давлатӣ аз ҷониби шарикӣ хусусӣ мувофиқи Созишномае, ки барои ташкилоти фармоишгар ё истеъмолкунанда фоидаи холис медиҳад ва он аз нигоҳи хароҷот, нарх, сифат, миқдор, таҳвили хавф ё маҷмӯи онҳо муайян карда мешавад;

- марҳилаи татбиқ - марҳилаи лоиҳаи шарикӣ, ки баъд аз расидан ба марҳилаи баанҷомрасии маблағгузории лоиҳаи шарикӣ фаро мерасад;

- тендер (озмун) - чорабиние, ки тибқи Қонуни мазкур бо мақсади интиҳоби одилонаи шарикӣ хусусӣ (консорсиум) аз байни довталабон барои иҷрои самараноки лоиҳаи шарикӣ гузаронида мешавад;

- ҳуҷҷатҳои тендерӣ - маҷмӯи ҳуҷҷатҳои дорои шартҳо ва тартиби гузаронидани тендер, ки аз ҷониби ташкилоти фармоишгар ба шарикӣ хусусӣ барои таҳияи дархости тендерӣ пешниҳод карда мешавад;

- асосноккунии техникаю иқтисодӣ - арзёбии техникӣ, молиявӣ, иқтисодӣ, ҳуқуқӣ ва экологӣ, инчунин арзёбии хавфҳои асосӣ ва самаранокии лоиҳа;

- иштирокчии тендер - шарикӣ хусусие, ки дар чараёни интихобкунӣ оид ба иҷрои самараноки лоиҳаи шарикӣ мутобиқи Қонуни мазкур иштирок мекунад;

- марҳилаи тендер - марҳилаи лоиҳаи шарикӣ, ки аз лаҳзаи ба гузаронидани тендер розигӣ додани Шӯро оид ба шарикӣ давлат ва бахши хусусӣ оғоз гардида, баъд аз маъқул донишани лоиҳаи Созишнома аз ҷониби ҳамин Шӯро ба анҷом мерасад;

- марҳилаи баанҷомрасии Созишнома - марҳилаи лоиҳаи шарикӣ, ки баъди аз ҷониби Шӯро оид ба шарикӣ давлат ва бахши хусусӣ самаранок эътироф гардидани лоиҳаи Созишнома оғоз гардида, пеш аз марҳилаи татбиқ ва ё баанҷомрасии тиҷоратӣ ба охир мерасад (агар баанҷомрасии молиявии Созишнома зарур бошад).

Моддаи 3. Қонунгузорию Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи шарикӣ давлат ва бахши хусусӣ

1. Қонунгузорию Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи шарикӣ давлат ва бахши хусусӣ ба Конституцияи (Сарқонуни) Ҷумҳурии Тоҷикистон асос ёфта, аз Кодекси гражданию Ҷумҳурии Тоҷикистон, Қонуни мазкур ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон, инчунин санадҳои ҳуқуқии байналмилалие, ки Тоҷикистон онҳоро эътироф намудааст, иборат мебошад.

2. Дар ҳолати муҳолифати муқаррароти Қонуни мазкур ба дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ бо мақсади танзим ва татбиқи муносибатҳои шарикӣ давлат ва бахши хусусӣ муқаррароти Қонуни мазкур истифода бурда мешаванд. Санадҳои меъёрии ҳуқуқие, ки масъалаҳои шарикӣ давлат ва бахши хусусиро дар бар мегиранд, бояд ба муқаррароти Қонуни мазкур мутобиқат намоянд.

## БОБИ 2. МЕХАНИЗМҲОИ ИНСТИТУТСИОНАЛИИ

### ШАРИКӢИ ДАВЛАТ ВА БАХШИ ХУСУСӢ

Моддаи 4. Салоҳияти Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон

Ба салоҳияти Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба масъалаҳои шарикӣ давлат ва бахши хусусӣ мансубанд:

- таъсиси Шӯро оид ба шарикӣ давлат ва бахши хусусӣ, тасдиқи ҳайат ва Низомномаи он;

- муайян кардани номгуӣ объектҳои инфрасохтор ва хизматрасонии иҷтимоӣ, ки нисбат ба онҳо Қонуни мазкур татбиқ карда намешавад;

- муайян кардани мақоми ваколатдори давлатӣ.

## Моддаи 5. Вазифаҳои асосии Шӯро оид ба шарикӣ давлат ва бахши хусусӣ

1. Шӯро оид ба шарикӣ давлат ва бахши хусусӣ (минбаъд - Шӯро) дорои вазифаҳои зерин мебошад:

- ба баррасии Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод намудани номгӯи объектҳои инфрасохтор ва хизматрасонии иҷтимоӣ, ки нисбат ба онҳо Қонуни мазкур татбиқ карда намешавад;

- баррасии масъалаҳо оид ба лоиҳаи шарикӣ, ки аз ҷониби мақоми ваколатдори давлатӣ пешниҳод карда шудаанд;

- баррасии пешниҳодҳои пешакии лоиҳавӣ оид ба шарикӣ давлат ва бахши хусусӣ бо назардошти натиҷаҳои асосноккунии техникаю иқтисодии зарурӣ ва тавсияҳои мақоми ваколатдори давлатӣ;

- баррасии пешниҳодҳои лоиҳавии манзурнамудаи ташкилоти фармоишгар бо назардошти тавсияҳои мақоми ваколатдори давлатӣ;

- баррасии лоиҳаи созишномаҳо, ки аз ҷониби ташкилоти фармоишгар тибқи тавсияҳои мақоми ваколатдори давлатӣ пешниҳод гардидааст;

- додани тавсияҳо ба мақоми ваколатдори давлатӣ, мақоми танзимкунанда ва ташкилоти фармоишгари манфиатдор ба лоиҳаи шарикӣ, аз ҷумла дар ҳолати зарурӣ додани тавсияҳо оид ба идораи ҷунин лоиҳаҳои шарикӣ дар марҳилаи гузаронидани тендер, имзои Созишнома ё марҳилаи татбиқ;

- ҳалли ғаврии масъалаҳои марбут ба идораи лоиҳаҳои шарикӣ дар марҳилаи гузаронидани тендер, ба имзо расонидани Созишнома ё татбиқи лоиҳа, ки аз ҷониби мақоми ваколатдори давлатӣ ва ё узви Шӯро бо ташаббуси худ онҳо пешниҳод карда шудааст ва дар ҳолати зарурӣ додани тавсия ба мақоми ваколатдори давлатӣ ва ташкилоти фармоишгар;

- ба ташкилоти фармоишгари дахлдор барои санҷиш ва арзёбӣ ирсол намудани пешниҳодҳои дархостнашаванда ё пешниҳодҳои бо ташаббуси худ пешниҳодгардидае, ки Шӯро қабул намудааст;

- муқаррар намудани мӯҳлати додани розигӣ ба пешниҳоди пешакӣ оид ба лоиҳаҳои шарикӣ, дархостҳо барои манзур кардани пешниҳодҳо ва бастании созишномаҳо, инчунин давра ба давра таҷдиди назар намудани онҳо.

2. Шӯро ҳангоми иҷрои вазифаҳои худ тавсияҳои мақоми ваколатдори давлатиро дар ҳолати мавҷуд будани асосноккунии ташкилоти фармоишгари дахлдор ба инобат мегирад ва нисбат ба масъалаҳои барои баррасӣ пешниҳодшаванда, аз ҷумла дархостҳо, пешниҳодҳо ва созишномаҳо оид ба маъқул дониш, тағйир додан ё рад кардан қарор қабул мекунад.

3. Шӯро ҳангоми иҷрои вазифаҳои худ метавонад:

- пеш аз қабули қарор оид ба ҳар Созишнома ба ташкилоти фармоишгар ё мақоми ваколатдори давлатӣ ва ё мақоми танзимкунанда гузаронидани таҳқиқоти заруриро воғузур намояд;

- аз ташкилоти фармоишгар, мақоми танзимкунанда, шарикӣ хусусӣ, мақоми давлатӣ ва ё шахсони воқеию ҳуқуқӣ пешниҳод намудани иттилоот, ҳуҷҷатҳо, тафсилот ва дигар маълумоти вобаста ба лоиҳаи шарикиро талаб намояд;

- ба мақоми ваколатдори давлатӣ оид ба расонидани ёри иловагии таҳассусӣ ё техникӣ дар асоси супориши техникий маъқулдонистаи Шӯро супориш диҳад;

- ҳангоми гузаронидани санҷиш, таҳлил ва мониторинги лоиҳаи шарикӣ иштирок намояд.

4. Шӯро ба мақоми ваколатдори давлатӣ оид ба гузаронидани санҷиши фаъолияти ташкилоти фармоишгар нисбат ба ҳар лоиҳаи шарикӣ супориш дода метавонад.

5. Шӯро мониторинг гузаронида, назорати фаъолияти мақоми ваколатдори давлатиро дар соҳаи шарикӣ давлат ва бахши хусусӣ таъмин менамояд.

6. Фаъолияти Шӯро дар Низомномаи Шӯро муайян карда мешавад.

Моддаи 6. Ваколатҳо ва фаъолияти мақоми ваколатдори давлатӣ

1. Ба ваколатҳои мақоми ваколатдори давлатӣ дохил мешаванд:

1) Татбиқи сиёсати давлатӣ дар соҳаи шарикӣ давлат ва бахши хусусӣ.

2) Амалӣ намудани фаъолият ба сифати котиботи Шӯро, пешбурди коргузорӣ ва таъминоти моддию техникий чаласаҳои Шӯро.

3) Муайянсозии масъалаҳои шарикӣ давлат ва бахши хусусӣ, инчунин ба баррасии Шӯро пешниҳод намудани онҳо.

4) Таҳияи дастурҳои техникӣ-методологӣ барои лоиҳаи шарикӣ.

5) Ҳамоҳангсозӣ ва расонидани кӯмак ба ташкилотҳои фармоишгар оид ба лоиҳаҳои шарикӣ.

6) Таъмин намудани омӯзиши ташкилотҳои фармоишгар нисбат ба таҷаббусҳои шарикӣ.

7) Баррасии асосноккунии техникий иқтисодии ибтидоие, ки аз ҷониби ташкилоти фармоишгар пешниҳод шудааст.

8) Тибқи дархости ташкилоти фармоишгар расонидани кӯмак ҳангоми таҳияи асосноккунии техникий иқтисодии лоиҳаи шарикӣ пешниҳодшуда.

9) Баррасӣ намудани лоиҳаи пешакии шарикӣ бо асосноккунии техникий иқтисодии замимагардида, ки аз ҷониби ташкилоти фармоишгар таҳия гардидааст ва додани тавсия ба ташкилоти фармоишгари дахлдор дар мавриди он ки лоиҳаи пешниҳодшуда барои ташкилоти фармоишгар тибқи механизми оқилона мебошад ва ба талаботи зерин ҷавобгӯ аст:

а) риояи таносуби нарх ва сифат;

б) имконпазирии татбиқи он.

10) Ба Шӯро додани тавсияҳо оид ба пешниҳодҳои пешакии манзуршуда ва асосноккунии техникую иқтисодии лоиҳаи шарикӣ.

11) Баррасии дархостҳои расмии ташкилоти фармоишгар барои изҳор намудани манфиатдорӣ ба ҳуҷҷатҳои тендерии интихоби пешакӣ.

12) Баррасии ҳисоботҳои интихоби пешакии пешниҳоднамудаи ташкилоти фармоишгар.

13) Ба Шӯро додани тавсияҳо оид ба дархости ташкилоти фармоишгар дар асоси таҳлили пурраи ҳуқуқӣ ва молиявӣ ҳар як Созишномаи пешниҳодгардида, аз ҷумла таҳлили сабукиҳо ё имтиёзҳои, ки аз тараф ё аз номи ташкилоти фармоишгар ба бахши хусусӣ дода шудаанд.

14) Таҳияи тавсияҳо нисбат ба созишномаҳои, ки мутобиқи моддаи 21 Қонуни мазкур аз ҷониби ташкилоти фармоишгар ба Шӯро пешниҳод шудаанд.

15) Гузаронидани мониторинги лоиҳаҳои татбиқшавандаи шарикӣ, ки ташкилотҳои фармоишгар идора мекунад.

16) Бе таъхир пешниҳод намудани ҳисобот аз рӯи дархости Шӯро нисбат ба фаъолияти ташкилоти фармоишгар оид ба идораи лоиҳаҳои шарикӣ ҳангоми ба миён омадани мушкилот дар гузаронидани тендер, ба таври Созишнома ё татбиқи ҳар лоиҳаи шарикӣ.

17) Дар мавриди зарурӣ таҳия намудани:

а) супоришҳои стандартии техникӣ барои мушовирони аз ҷониби ташкилоти фармоишгар ҷалбшуда;

б) ҳуҷҷатҳои стандартии тендерӣ;

в) муқаррароти стандартии Созишнома.

18) Иҷро намудани дигар вазифаҳо, дастуру супоришҳои Шӯро дар доираи Қонуни мазкур.

2. Фаъолияти мақоми ваколатдори давлатӣ аз ҳисоби бучети ҷумҳуриявӣ ва дигар манбаъҳои, ки қонунгузори Ҷумҳурии Тоҷикистон манъ накардааст, маблағгузорӣ карда мешавад.

3. Мақоми ваколатдори давлатӣ ҳуҷҷатҳои муҳосибӣ ва сабтҳои заруриро тибқи муқаррароти қонунгузори Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҷойи махсус нигоҳ медорад.

Моддаи 7. Тартиби аз ҷониби Шӯро тасдиқ гардидани асосноккунии техникую иқтисодии лоиҳаҳои шарикӣ

1. Ташкилоти фармоишгар асосноккунии техникую иқтисодии ибтидоии ҳар як лоиҳаи пешниҳодгардидаи шарикиро бо розигии мақоми ваколатдори давлатӣ анҷом медиҳад ё фармоиш медиҳад ва онро ба мақоми ваколатдори давлатӣ пешниҳод менамояд.

2. Ташкилоти фармоишгар баъди ба анҷом расидани асосноккунии техникую иқтисодӣ ва гузаронидани машваратҳо бо мақоми ваколатдори давлатӣ оид ба асосноккунии техникую

иқтисодии лоиҳа ба Шўро пешниҳоди лоиҳавиро, ки асосноккунии техникую иқтисодии баанҷомрасидаро дар бар мегирад, барои баррасӣ ва тасдиқ манзур менамояд.

3. Ташкилоти фармоишгар марҳилаи гузаронидани тендерро оид ба лоиҳаҳои шарикии пешниҳодшуда баъд аз гирифтани розигии Шўро оғоз менамояд.

4. Дар сурати лоиҳаи шарикиро оид ба оғоз намудани марҳилаи гузаронидани тендер маъқул донистани Шўро ҳар пешниҳоди ҷолиби асосноккунии техникую иқтисодии баррасишуда, аз ҷумла пешниҳод оид ба даромаднокӣ, таносуби нарх ва сифат, таҳвили назарраси хавфҳои техникӣ, амалиётӣ ва молиявӣ ташкилоти фармоишгар фавран:

- ба мақоми ваколатдори давлатӣ тафсилоти тағйироти пешниҳодшаванда, аз ҷумла дархост оид ба мақсадҳо ва таъсири тағйироти пешниҳодшаванда ба даромаднокӣ, таносуби нарх ва сифат ва арзёбии таҳвили хавфҳои дар асосноккунии техникую иқтисодӣ мавҷудбударо пешниҳод менамояд;

- ба мақоми ваколатдори давлатӣ барои ирсол намудан ба Шўро лоиҳаи тағйирдодашудаи асосноккунии техникую иқтисодиро пешниҳод намояд.

#### Моддаи 8. Ҷҳдадориҳои асосии ташкилоти фармоишгар

##### Ташкилоти фармоишгар:

- ҷҳдадориҳои асосӣ оид ба идораи марҳилаи муайянкунии лоиҳаи шарикӣ, гузаронидани тендер, бастании Созишнома ва татбиқи ҳар як лоиҳаи шарикиро дар доираи ваколатҳои худ иҷро мекунад;

- дастурҳои Шўроро нисбат ба идораи ҳар марҳилаи лоиҳаи шарикӣ риоя карда, барои иҷрои он мусоидат менамояд. Чунин дастурҳо танҳо баъди машварат бо мақоми ваколатдори давлатӣ ва ташкилоти фармоишгари дахлдор дода мешаванд;

- мутобиқи қисми 2 моддаи 18 Қонуни мазкур дафтари расмиёти интиҳоб дорад ва онро мутобиқи моддаи 26 Қонуни мазкур нигоҳ медорад;

- стратегияи баланд бардоштани сатҳи иттилоотонии аҳолиро оид ба вазифаҳо, сохтор ва чараёни иҷрои ҳар як лоиҳаи шарикӣ таҳия ва татбиқ менамояд;

- ба мақоми ваколатдори давлатӣ ва Шўро оид ба идораи лоиҳаҳои шарикии татбиқшаванда, марҳилаи гузаронидани тендер, марҳилаи бастании Созишнома ва марҳилаи татбиқи ҳар як лоиҳаи шарикӣ ҳисоботи семоҳа ва солона пешниҳод менамояд;

- барои арзёбӣ намудани пешниҳодҳо мутобиқи қисми 1 моддаи 19 Қонуни мазкур комиссияи арзёбӣ таъсис медиҳад.

### БОБИ 3. РАСМИЁТИ ИНТИХОБИ ТЕНДЕРӢ

Моддаи 9. Принципҳои гузаронидани тендер

1. Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон тендер дар асоси принципҳои зерин гузаронида мешавад:

- адолатнокӣ - ҳуқуқҳои баробари ҳамаи иштирокчиёни тендер, воқеъбинӣ ва беғаразӣ ҳангоми интихоби шарикӣ хусусӣ, шарикӣ мутақобилан ғоиданоки давлат ва баҳши хусусӣ, тақсимои мувофиқашудаи ваколатҳо, ҷавобгарӣ ва хатарҳо;

- баробарӣ - ҷавобгарии баробари давлат ва шарикӣ хусусӣ дар назди қонун;

- беғаразӣ - ҳолисона гузаронидани тендер ва интихоби ғолиби тендер;

- шаффофият - дастрасии баробар ба маълумот барои баҳши хусусӣ ва ҷамъият дар ҳамаи марҳилаҳои тендер бо тартиби муайяннамудаи қонунгузори Ҷумҳурии Тоҷикистон;

- рақобати солим - мавҷуд набудани маҳдудият ва поймолкунии ҳуқуқи иштирок дар тендер;

- волоияти Қонун - иҷрои бечунучарои санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷониби ҳамаи мақомоти давлатӣ, шахсони мансабдор, баҳши хусусӣ ва дигар шахсони манфиатдор ҳангоми баргузори тендер.

2. Расмиёти аз рӯи лоиҳаҳои шарикӣ гузаронидани тендер бо меъёрҳои Қонуни мазкур танзим карда мешаванд.

Моддаи 10. Дархост барои изҳор намудани манфиатдорӣ

1. Ташкилоти фармоишгар баъд аз гирифтани розигии Шӯро мутабоқи сарҳати сеюми қисми 1 моддаи 5 Қонуни мазкур дархости изҳори манфиатдориро бо замимаи ҳуҷҷатҳои тендерии интихоби пешакӣ омода менамояд.

2. Ташкилоти фармоишгар дархости изҳори манфиатдориро бо замимаи ҳуҷҷатҳои дахлдори тендерии интихоби пешакӣ, барои гирифтани розигии хаттӣ ҷиҳати эълон намудан, даъват кардан, ба имзо расонидан ё дархости пешниҳоди тендерӣ оид ба тендер, оғоз кардани расмиёти интихоби пешакӣ ба мақоми ваколатдори давлатӣ пешниҳод менамояд.

3. Дархости изҳори манфиатдорӣ дорои маълумоти зерин мебошад:

- тавсифи лоиҳаи шарикӣ;

- зикри унсурҳои ҳатмии лоиҳаи шарикӣ;

- хизматрасониҳое, ки аз ҷониби шарикӣ хусусӣ пешниҳод карда мешаванд;

- ҷорабиниҳои молиявие, ки аз ҷониби ташкилоти фармоишгар пешбинӣ мешаванд;

- тавсифи мухтасари шартҳои асосии ҳатмии Созишнома;

- усул ва ҷойи пешниҳоди дархост барои интихоби пешакӣ ва мӯҳлати пешниҳод, сана ва вақте, ки ба иштирокчиёни тендер барои оmodасозӣ ва пешниҳод намудани дархости изҳори манфиатдорӣ мӯҳлат медиҳад;

- усул ва ҷойи чамъоварии ҳуҷҷатҳои тендерии интихоби пешакӣ;

- дархости дахлдор дар хусуси он ки ташкилоти фармоишгар ҳуқуқ дорад пешниҳодро баъди ба анҷом расидани расмиёти интихоби пешакӣ танҳо аз миқдори маҳдуди иштирокчиёни тендер, ки ба меъёрҳои интихоби пешакӣ бештар ҷавбгӯ мебошанд, талаб намояд.

4. Дархости изҳори манфиатдорӣ мувофиқи низом ва меъёрҳои пешбининамудаи Қонуни мазкур интишор карда мешавад.

5. Ҳуҷҷатҳои тендерии интихоби пешакӣ маълумоти зеринро дар бар мегиранд:

- меъёрҳои интихоби пешакӣ;

- имконпазирии иштироки консорсиумҳо;

- маҳдудиятҳо, агар онҳо нисбат ба шумораи иштирокчиёни пешакӣ интихобгардидаи тендер барои супоридани пешниҳодҳо баъди баанҷомрасии расмиёти интихоби пешакӣ мавҷуд бошанд ва ҳангоми зарурат усуле, ки мутобиқи он интихоби мазкур сурат мегирад;

- имконпазирии таъсиси шахси ҳуқуқии мустақили довталаби афзалиятдошта бо дархости ташкилоти фармоишгар мутобиқи моддаи 27 Қонуни мазкур.

Моддаи 11. Меъёрҳои интихоби пешакӣ

Меъёрҳои мутобиқати иштирокчӣ (довталаб) барои гузаштан аз расмиёти интихоби пешакӣ, ки дар ҳуҷҷатҳои тендерӣ зикр шудаанд:

- доштани таҳассуси дахлдори касбию техники ва захираҳои инсонӣю моддӣ, ки барои иҷрои ҳама ҷанбаҳои лоиҳаи шарикӣ зарур аст;

- доштани қобилияти дахлдори идоракунӣ, ташкилотчигӣ, эътимодноқӣ ва таҷрибаю малака, аз ҷумла таҷрибаи корӣ дар соҳаи татбиқи лоиҳаҳои шарикӣ;

- доштани қудрати дахлдори молиявӣ барои маблағгузорӣ ва ё таҷриба дар ташкили маблағгузорӣ ва сармоягузориҳои зарурӣ барои лоиҳаи шарикӣ;

- иштирок накардан дар баҳсҳои судӣ аз лаҳзаи супоридани пешниҳоди лоиҳавӣ, ки метавонад ба қобилияти иштирокчӣ (довталаб) ҷиҳати татбиқи лоиҳаи шарикӣ таъсири манфӣ расонад.

Моддаи 12. Иштирок дар консорсиумҳо

1. Ташкилоти фармоишгар ҳангоми пешниҳод кардани дархости изҳори манфиатдорӣ метавонад ба иштирокчиёни (довталабони) тендер, ки консорсиум таъсис додаанд, ҷиҳати иштирок дар

тендер мутобиқи қоидаю талаботи муқаррарнамудаи худ иҷозат диҳад. Дар ин ҳолат мутобиқати консорсиум ба талаботи меъёрҳои интихоби пешакӣ, ки моддаи 11 Қонуни мазкур пешбинӣ кардааст, таъмин карда мешавад.

2. Агар ташкилоти фармоишгар дар ҳуҷҷатҳои тендерии интихоби пешакӣ тартиби дигарро муқаррар накарда бошад, ҳар як узви консорсиум бавосита ё бевосита дар як вақт ҳуқуқи танҳо дар як консорсиум иштирок карданро дорад.

3. Ҳангоми баррасии таҳассуси консорсиуми дар тендер иштироккунанда, ташкилоти фармоишгар қобилияти ҳар як аъзои консорсиумро баррасӣ карда, баҳо медиҳад, ки оё таҳассусҳои яқҷояи узви консорсиум барои қонеъ кардани талаботи ҳамаи ҷанбаҳои лоиҳаи шарикӣ мутобиқат мекунад.

4. Ҳангоми таъсис додани консорсиум барои иштирок дар тендер яке аз аъзои консорсиум пешбар таъин карда мешавад ва барои консорсиум ўҳдадор мебошад.

5. Дар сурати аз ҳайати консорсиум баромадани яке аз узви он, консорсиум барои тамоми ўҳадориҳо масъул мебошад.

Моддаи 13. Арзёбии таҳассусҳо ва маъқул дониستاني натиҷаҳои интихоби пешакӣ аз ҷониби мақоми ваколатдори давлатӣ

1. Ташкилоти фармоишгар таҳассусҳои ҳар як иштирокчии тендерро, ки дар интихоби пешакӣ изҳори манфиатдорӣ намудааст, бо истифодаи меъёрҳои, ки мутобиқи ҳуҷҷатҳои тендерии интихоби пешакӣ ва Қонуни мазкур муқаррар шудаанд, арзёбӣ карда, онро ба баррасии мақоми ваколатдори давлатӣ пешниҳод менамояд.

2. Ташкилоти фармоишгар ҳамаи иштирокчиёни (довталабони) пешакӣ интихобгардидаи тендерро баъд аз маъқул дониستاني мақоми ваколатдори давлатӣ тибқи талаботи қисми 1 моддаи мазкур барои супоридани пешниҳодҳои тендерӣ даъват менамояд.

3. Ташкилоти фармоишгар баъд аз арзёбии пешниҳодҳои тендерии интихоби пешакӣ ҳисоботи интихоби пешакиро бо зикри мутобиқат ба меъёрҳои интихоби пешакӣ таҳия намуда, онро ба мақоми ваколатдори давлатӣ пешниҳод менамояд.

4. Ҳисоботи интихоби пешакӣ дорои маълумоти зерин мебошад:

- пешниҳодҳои тендерии муайянкунандаи имконияти шарикӣ хусусӣ оид ба татбиқи самаранок, идора, мониторинг ва ҳисоботдиҳӣ нисбат ба лоиҳаи шарикӣ манзуршуда;

- дар мавриди зарурат иттилоот оид ба таҳлили қаноатбахши анҷомдодаи мақоми ваколатдори давлатӣ бо машварати ташкилоти фармоишгари манфиатдор нисбат ба иқтидор ва таҳассусҳои шарикӣ хусусӣ интихобгардида барои баанҷомрасонии лоиҳаи шарикӣ пешниҳодгардида;

- таҳия ва татбиқи стратегияи иттилоотии ҷомеа оид ба шиносоии аҳли ҷомеа бо вазифа, сохтор ва рафти иҷрои лоиҳаи шарикӣ, ки ташкилоти фармоишгар пешниҳод намудааст.

Моддаи 14. Аз ҷониби Шӯро маъқул донишгари дархост барои супоридани пешниҳодҳо

1. Баъд аз маъқул донишгари ҳисоботи интиҳоби пешакӣ аз ҷониби мақоми ваколатдори давлатӣ, ташкилоти фармоишгар дархост барои супоридани пешниҳодҳо таҳия намуда, онро ба мақоми ваколатдори давлатӣ ирсол менамояд. Мақоми ваколатдори давлатӣ дархост барои супоридани пешниҳодҳо таҷдиди назар карда, ба баррасии Шӯро пешниҳод менамояд. Баъд аз гирифтани розигии Шӯро оид ба додани дархост барои супоридани пешниҳодҳо ташкилоти фармоишгар дархости мазкурро ба ҳар як иштироккунандаи пешакӣ интиҳобгардидаи тендер, ки арзиши онро мепардозад, пешниҳод менамояд.

2. Ташкилоти фармоишгар ба мақоми ваколатдори давлатӣ таҳлили пурраи ҳуқуқӣ ва молиявӣ ҳар як Созишномаро, ки ба дархости ниҳой барои манзур кардани пешниҳодҳо замима карда мешавад, пешниҳод менамояд. Таҳлили ҳуқуқӣ ва молиявӣ мазкур ҳамаи омилҳои (асосҳои, сабабҳои) сармоягузориро, ки ба бахши хусусӣ аз номи ташкилоти фармоишгар пешниҳод карда мешавад, дар бар мегирад.

Моддаи 15. Дархост барои супоридани пешниҳодҳо

1. Дархост барои супоридани пешниҳодҳо, бо замимаи пешниҳодҳои техникӣ ва молиявӣ дар шакли ҳуҷҷати алоҳида пешниҳод карда мешавад.

2. Мундариҷаи дархост барои супоридани пешниҳодҳо номгӯи ҳуҷҷатҳои тендерӣ ва лоиҳаи Созишномаи пешниҳодгардида оид ба лоиҳаи шарикӣ дахлдорро дар бар мегирад.

3. Дар пешниҳоди техникӣ ба тарҳи умумии лоиҳаи шарикӣ, инчунин ба сифати муносиб ва шартҳои иҷро, аз ҷумла талаботи ташкилоти фармоишгар нисбат ба стандартҳои бехатарӣ ва ҳифзи муҳити зист тавачҷӯх карда мешавад. Пешниҳоди молиявӣ арзиши миёнаи лоиҳаи шарикӣ пешниҳодшавандаро дар тамоми давраи лоиҳа дар бар гирад.

Моддаи 16. Мазмуни дархост барои супоридани пешниҳодҳо

Дархост барои супоридани пешниҳодҳо маълумоти зеринро дар бар мегирад:

- маълумоти умумие, ки мумкин аст аз ҷониби иштирокчиӣ (довталаби) тендер барои омодаسازی ва супоридани пешниҳоди онҳо талаб карда шавад;

- меъёрҳо барои арзёбии пешниҳодҳои техникӣ ва пешниҳодҳои техникӣ ҳадди ниҳой, ба шарте, ки онро ташкилоти фармоишгар барои муайян кардани пешниҳодҳои номатлуб муқаррар карда бошад, ҳаҷми қиёсӣ, ки барои ҳар меъёр ва усули арзёбии меъёрҳо ва ҳаҷҳо ҳангоми арзёбӣ ва рад намудани пешниҳодҳо истифода мешаванд;

- санаи пешниҳодҳо супоридани иштирокчиёни тендер, ки барои омода намудан ва супоридани онҳо мутобиқи таҳрири ниҳоии дархост барои супоридани пешниҳодҳо мӯҳлати кофӣ муқаррар менамояд.

#### Моддаи 17. Таъминоти тендерӣ

1. Дархост барои супоридани пешниҳодҳо талабот нисбат ба додан, шакл ва воситаҳои пешниҳод, ҳамчунин маблағ ва дигар шартҳои муҳими таъминоти тендериро муқаррар мекунад.

2. Иштирокчии тендер ҳуқуқи таъминоти тендериро, ки аз ӯ талаб карда мешавад, набояд аз даст диҳад, ба истиснои ҳолатҳои зерин:

- бозхондан ё тағйир додани пешниҳод баъди гузаштани мӯҳлати муайян;

- қодир набудан ба имзо кардани Созишнома, агар ин аз ҷониби ташкилоти фармоишгар баъди он ки пешниҳод қабул гардидааст, талаб карда шавад;

- қодир набудан ба пешниҳод кардани таъминоти зарурӣ барои иҷрои Созишнома баъди он ки пешниҳод қабул карда шудааст ё ба қонеъ гардонидани дигар шартҳо қабл аз баимзорасонии Созишнома, тавре ки дар дархост барои супоридани пешниҳодҳо зикр гардидааст.

#### Моддаи 18. Тартиби тавзеҳ ва тағйир додани дархостҳо барои супоридани пешниҳодҳо

1. Ташкилоти фармоишгар метавонад бо ташаббуси худ ё дар натиҷаи дархост барои тавзеҳ аз ҷониби иштирокчии тендер ҳама гуна ҷанбаи дархостро баррасӣ намуда, тавзеҳ ё тағйир диҳад.

2. Ташкилоти фармоишгар дар дафтари расмиёти интихоб моҳият ва асоснокии ҳар тавзеҳот ё тағйироти дархостро барои супоридани пешниҳодҳо қайд карда, ба ҳама иштирокчиёни тендер, бо ҳамон усуле, ки дархост барои супоридани пешниҳодҳо дастрас карда мешавад, дар мӯҳлати қобили қабул, вале на дертар аз 7 рӯзи тақвимӣ то мӯҳлати ниҳии супоридани пешниҳодҳо дастрас менамояд.

#### Моддаи 19. Арзёбии пешниҳодҳо

1. Ташкилоти фармоишгар барои арзёбии пешниҳодҳо комиссияи арзёбӣ таъсис медиҳад. Дар комиссияи арзёбӣ бояд намоёндаи мақоми ваколатдори давлатӣ аъзо бошад.

2. Арзёбии пешниҳодҳо мутобиқи меъёрҳои арзёбӣ, вазни қиёсии ба чунин меъёр пешбини шуда, раванди арзёбии пешниҳодҳо дар дархост барои супоридани пешниҳодҳо дарҷ ва амалӣ мегардад.

3. Барои татбиқи мақсаду вазифаҳои дар қисми 2 моддаи мазкур пешбинишуда ташкилоти фармоишгар метавонад нисбат ба пешниҳодҳои техникую молиявӣ ҳадди ақалли қобили қабул муқаррар намояд.

#### Моддаи 20. Меъёрҳои арзёбӣ, тасдиқи таҳассус ва тасдиқи ҳисобот оид ба арзёбӣ

1. Меъёрҳои арзёбии пешниҳодҳои техникӣ дорои маълумоти зерин мебошанд:

- асосноккунии техникӣ;

- мутобиқат ба меъёрҳои экологие, ки дар қонунгузорию Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар карда шудаанд;

- амалан иҷрошаванда;

- сифати хизматрасониҳо ва ҷорабиниҳо барои таъмини муттасилии онҳо;

- нақша ва ҷадвали татбиқи лоиҳаи шарикӣ.

2. Меъёрҳои арзёбии пешниҳодҳои молиявӣ дорои маълумоти зерин мебошанд:

- аҳамияти ҷорӣ пардохти ҳаққи хизматрасонӣ, арзиши як воҳид ва дигар пардохти ҳаққи хизматрасонӣ дар муддати тамоми амали Созишнома;

- асосноккунии пардохтҳои бевоситаи пешниҳодгардаи ташкилоти фармоишгар;

- аҳамияти воқеии хароҷоти фаъолият оид ба лоиҳакашӣ ва сохтмон ва хароҷоти амалиётҳои солона, инчунин пардохти ҳаққи хизматрасонӣ;

- ҳаҷми маблағгузорию, ки аз ҷониби мақоми танзимкунанда ба нақша гирифта шудааст ё ворид мегардад;

- асосноккунии амалиёти молиявии пешниҳодшуда;

- иқтидори рушди иҷтимоию иқтисодие, ки дар пешниҳодҳои тендерӣ зикр шудааст.

3. Иштирокчию тендер, ки пешакӣ интихоб гардида буд, мутобиқати тахассуси худро ба меъёрҳои ҳангоми интихоби пешакӣ муқарраргардида тасдиқ менамояд. Дар акси ҳол ташкилоти фармоишгар ҳар иштирокчию тендерро, ки наметавонад тахассуси худро тасдиқ намояд, хориҷ мекунад.

4. Ташкилоти фармоишгар рейтинги пешниҳодҳоро дар асоси арзёбии мутобиқати меъёр тартиб медиҳад ва ҳисоботи дахлдори арзёбиро зимни муайян кардани иштирокчию афзалиятноки тендер таҳия менамояд.

5. Ташкилоти фармоишгар баъд аз гирифтани розигию мақоми ваколатдори давлатӣ ҳисоботи арзёбии худро барои тасдиқ ба Шӯро пешниҳод менамояд.

Моддаи 21. Маъқул доништа шудани Созишнома аз ҷониби Шӯро то омодакунии таҳрири ниҳоии қарордод

1. Ташкилоти фармоишгар баъди аз ҷониби Шӯро маъқул доништани ҳисоботи арзёбие, ки мутобиқи моддаи 20 Қонуни мазкур пешниҳод шудааст, пас аз гирифтани розигию мақоми ваколатдори давлатӣ созишномаҳои пешниҳодгардидаро тавассути мақоми ваколатдори давлатӣ ба баррасии Шӯро пешниҳод менамояд. Шӯро лоиҳаҳои созишномаҳои пешниҳодшударо маъқул медонад ё барои тақмил додан бармегардонад. Ташкилоти фармоишгар бе розигию пешакии Шӯро ба мувофиқасозии тиҷоратӣ ягон лоиҳаи шарикии пешниҳодгардида оғоз намекунад.

2. Агар лоиҳаи шарикӣ ба баستاني замимаи Созишнома оид ба масъалаҳои молиявӣ илова ба баستاني замимаи Созишнома оид ба масъалаҳои тичоратӣ дахл кунад, ташкилоти фармоишгар бо пайравӣ аз баستاني замимаи Созишнома оид ба масъалаҳои тичоратӣ ва баъди гирифтани розигии мақоми ваколатдори давлатӣ тағйироти созишномаҳои пешниҳодшударо, ки бахши хусусӣ дар натиҷаи муҳокимаҳо байни бахши хусусӣ ва ташкилотҳои маблағгузорикунандаи он пешниҳод кардааст, барои арзёбӣ ва тасдиқ ба Шӯро пешниҳод менамояд. Ташкилоти фармоишгар ба татбиқи замимаи Созишнома оид ба масъалаҳои молиявӣ лоиҳаи шарикӣ пешниҳодгардида бидуни гирифтани розигии пешакии Шӯро оғоз намекунад.

Моддаи 22. Ҳолатҳое, ки эълон кардани ғолибро бе гузаронидани тендер иҷозат медиҳанд

Ташкилоти фармоишгар бо назардошти розигии Шӯро ва баъди гирифтани тавсияҳои мақоми ваколатдори давлатӣ метавонад доир ба Созишнома бе истифодаи расмиёте, ки моддаҳои 9-21 Қонуни мазкур муқаррар намудаанд, дар ҳолатҳои зерин ба музокирот оғоз намояд:

- ҳангоми зарурати хизматрасонии муттасили фаврӣ, инчунин дар ҳолатҳое ки иҷрои меъёрҳои муқаррарнамудаи боби мазкур мувофиқи мақсад намебошад, ба шарте, ки чунин ҳолатҳои ба миён овардани зарурати фавриро ташкилоти фармоишгар наметавонист пешбинӣ намояд ва ин ҳолат натиҷаи кашолқорӣи ташкилоти фармоишгар намебошад;

- дар сурати чандон тӯлонӣ набудани мӯҳлати лоиҳаи шарикӣ ва ҳангоме, ки маблағи пешакии сармоягузориҳои чашмдошт аз маблағи зикрнамудаи Шӯро зиёд намебошад;

- вақте ки лоиҳаи шарикӣ ба масъалаҳои мудофиаи миллӣ ё амнияти ҷамъият дахл мекунад;

- дар сурати вучуд доштани танҳо як манбае, ки ба пешниҳод кардани хизматрасонии зарурӣ қодир аст, аз ҷумла ба хизматрасониҳои истифодаи моликияти зехнӣ, сирри тичоратӣ ё дигар ҳуқуқҳои истисноие, ки дар ихтиёр ё таҳти назорати шахси (шахсони) муайян қарор доранд;

- вақте ки ҳуҷҷатҳои тендерии интихоби пешакӣ ё дархост барои супоридани пешниҳодҳо манзур шуда бошанд, вале ҷавоби онҳо гирифта нашуда бошад ё вақте ки ҳамаи пешниҳодҳои меъёрҳои арзёбии дар дархост барои супоридани пешниҳодҳо зирқардидаро қонун қарда натавониста бошанд ва агар, ба ақидаи ташкилоти фармоишгар, додани ҳуҷҷатҳои нави тендерии интихоби пешакӣ ва дархости нав барои супоридани пешниҳодҳо ба супоридани қарордод дар мӯҳлати тақозошаванда имкон надихад;

- дар дигар ҳолатҳое, ки Шӯро чунин истисноро бинобар сабабҳои асосноки манфиати миллӣ ё ҷамъиятӣ тасдиқ мекунад ё дар ҳолатҳое, ки ба манфиати мақоми маҳаллии ҳокимияти давлатӣ доништа мешавад.

Моддаи 23. Музокирот доир ба созишномаҳо, ки бе гузаронидани тендер доир карда мешаванд

Агар музокирот оид ба созишномаҳо бе гузаронидаи тендер доир карда шавад, ташкилоти фармоишгар:

- асосноккунии техникую иқтисодии пешакӣ ва асосноккунии техникую иқтисодиро тибқи дастури Шӯро, ки бо риояи талаботи сархати дуюми моддаи 8 Қонуни мазкур дода шудааст, анҷом медиҳад;

- ғайр аз созишномаҳое, ки музокирот доир ба онҳо мутобиқи сархати сеюми моддаи 22 гузаронида мешаванд, дар хусуси қарори оғоз намудани музокирот нисбат ба Созишнома огоҳинома ирсол менамояд, ки он бо усули пешакӣ мувофиқашуда интишор карда мешавад;

- аз рӯи имкон бо шахсоне, ки онҳоро ба татбиқ намудани лоиҳаи шарикӣ қодир меҳисобад, бо иштироки намояндаи мақоми ваколатдори давлатӣ музокирот доир менамояд;

- меъёрҳои арзёбиери муқаррар менамояд, ки мутобиқи онҳо пешниҳодҳо арзёбӣ ва дараҷабандӣ карда мешаванд.

#### Моддаи 24. Махфият

1. Ташкилоти фармоишгар, Шӯро ва мақоми ваколатдори давлатӣ набояд ба иштирокчиёни тендер мундариҷаи пешниҳодҳоро ошкор кунанд. Ҳамаи муҳокимаҳо, мукотиба ё гуфтушунидҳо байни ташкилоти фармоишгар ва иштирокчиёни тендер махфӣ мебошанд, ғайр аз мукотиботи вобаста ба шарҳу эзоҳи дархост барои пешниҳод намудани изҳори манфиатдорӣ, ҳуҷҷатҳои тендерии интиҳоби пешакӣ ё дархост барои супоридани пешниҳодҳо.

2. Агар қонун ё қарори суд тартиби дигарро муқаррар накарда бошад ё дар дархост барои супоридани пешниҳодҳо муайян шуда бошад, тарафи музокирот набояд ба дигар шахс ягон масъалаи техникӣ, молиявӣ, дигар иттилооти марбут ба муҳокимаҳо, мукотибот ва гуфтушунидҳоеро, ки тибқи Қонуни мазкур пешниҳод шудаанд, гирифта шудаанд ё иҷро гардидаанд, бе розигии тарафи дигар ошкор намояд.

#### Моддаи 25. Огоҳинома оид ба супоридани қарордод

1. Ташкилоти фармоишгар дар хусуси супоридани қарордод огоҳинома ирсол менамояд, ки он ба тарзи зарурӣ интишор карда мешавад, ба истиснои Созишномае, ки мутобиқи сархати сеюми моддаи 22 супорида шудааст.

2. Огоҳиномае, ки мутобиқи қисми 1 моддаи мазкур ирсол карда шудааст, бояд шарикӣ хусусиро муайян кунад ва тавсифи мухтасари шартҳои муҳими Созишномаро дар бар гирад.

#### Моддаи 26. Махфуз нигоҳ доштани ҳуҷҷатҳо

Ташкилоти фармоишгар ҳуҷҷатҳои дахлдореро, ки ба расмиёти интиҳоб ва супоридани қарордод дахл доранд, дар муддати на камтар аз мӯҳлати амали Созишнома нигоҳ медорад.

## Моддаи 27. Шахси ҳуқуқии бахши хусусӣ

1. Ташкилоти фармоишгар метавонад аз довталаби афзалиятдоштаи тендер таъсис додани шахси ҳуқуқиро талаб намояд, ки мутобиқи қонунгузорию Ҷумҳурии Тоҷикистон ба қайди давлатӣ гирифта мешавад.

2. Агар довталаби афзалиятдоштаи тендер шахси ҳуқуқиро мутобиқи қисми 1 моддаи мазкур таъсис диҳад, дар ҳуҷҷатҳои зарурӣ, ки барои интиҳоби пешакӣ пешниҳод карда мешаванд ё дар пешниҳоди техникий худ ин ҳолатро зикр мекунад.

3. Ҳама гуна талабот нисбат ба сармояи ҳадди ақалли оинномавии шахси ҳуқуқии мутобиқи қисми 1 моддаи мазкур таъсисдодашуда ва расмиёти гирифтани розигии ташкилоти фармоишгар барои оинномаи шахси ҳуқуқӣ ё тағйироти муҳим дар оиннома, дар Созишнома тавре зикр карда мешаванд, ки онҳо ба шартҳои дархостҳо барои супоридани пешниҳодҳо ҷавобгӯ бошанд ва ба талаботи қонунгузорӣ дар соҳаи бақайдгирии давлатии шахсони ҳуқуқӣ ва соҳибкорони инфиродӣ мутобиқат кунанд.

Моддаи 28. Пешниҳоди дархостнашаванда ё пешниҳоди, ки бо ташаббуси шахсӣ манзур карда шудааст

1. Ташкилоти фармоишгар метавонад пешниҳоди дархостнашаванда ё пешниҳоди бо ташаббуси шахсӣ оид ба шарикӣ давлат ва бахши хусусӣ манзуршавандаро гирад, баррасиву арзёбӣ ва қабул кунад, агар ин пешниҳод:

- бевосита аз ҷониби тарафи манфиатдор барои иштирок дар лоиҳаи шарикӣ таҳия ва пешниҳод гардида бошад;

- барои аҳли ҷомеа манфиатнок бошад;

- бидуни иштироки мақоми ваколатдори давлатӣ ё ташкилоти фармоишгар таҳия гардида бошад;

- барои ташкилоти фармоишгар чиҳати аз ҷониби ташкилоти фармоишгар таҳия гардидани ҳуҷҷати асосноккунии техникийю иқтисодӣ ба кадрӣ кофӣ тафсилот ва иттилоот дошта бошад.

2. Ташкилоти фармоишгар пас аз таҳия намудани ҳуҷҷати асосноккунии техникийю иқтисодӣ оид ба пешниҳоди дархостнашаванда ва гирифтани тавсияҳои мақоми ваколатдори давлатӣ, пешниҳоди дархостнашаванда ва ҳуҷҷати асосноккунии техникийю иқтисодиро яқоя бо тавсияҳо оид ба он ки тендер ба талаботи моддаҳои 9-21 ё ба талаботи моддаҳои 22 ва 23 Қонуни мазкур ҷавобгӯӣ мебошанд, ба Шӯро пешниҳод мекунад.

## БОБИ 4. СОЗИШНОМА ОИД БА ШАРИКИИ ДАВЛАТ ВА

### БАХШИ ХУСУСӢ

Моддаи 29. Шакл, мазмун ва татбиқи Созишнома

Дар Созишнома ҳама масъалаҳое, ки тарафҳо зарур меҳисобанд, аз ҷумла масъалаҳои зерин ҳатман дарҷ карда мешаванд:

- 1) Хусусият ва ҳаҷми қору хизматрасониҳое, ки шарикӣ хусусӣ пешниҳод мекунад.
- 2) Шартҳои пешниҳод намудани хизматрасонӣ ва дараҷаи истисноии онҳо, ҳуқуқҳои шарикӣ хусусӣ дар Созишнома.
- 3) Қўмаке, ки ташкилоти фармоишгар метавонад дар гирифтани иҷозатномаҳо ва иҷозатҳо ба дараҷае, ки он барои татбиқи лоиҳаи шарикӣ зарур аст, пешниҳод намояд.
- 4) Баргардонидани дороиҳо ба ташкилоти фармоишгар баъд аз қатъ гардидан ё ба охир расидани мӯҳлати амали Созишнома бо тартиби муайянкардаи Созишнома.
- 5) Тартиби баррасӣ ва тасдиқи лоиҳаҳои техникӣ, нақшаҳо ва тафсилоти сохтмон аз ҷониби ташкилоти фармоишгар ва расмиёти озмоиш ва санҷиши хотимавӣ, тасдиқ ва қабули лоиҳаи шарикӣ ҳангоми татбиқи лоиҳаҳои шарикӣ бахши инфрасохторӣ.
- 6) Ҳуқуқҳои ташкилоти фармоишгар ё мақомоти танзимкунанда:
  - а) гузаронидани мониторинги иҷрои корҳо, хизматрасониҳое, ки аз ҷониби шарикӣ хусусӣ пешниҳод карда мешаванд;
  - б) шартҳо ва дараҷае, ки ташкилоти фармоишгар ё мақоми танзимкунанда метавонад ба он ворид намудани тағйиротро оид ба корҳо ва шартҳои хизматрасонӣ талаб намояд;
  - в) андешидани дигар тадбирҳои бомулоҳиза, ки ба ақидаи онҳо, барои дуруст фаъолият намудани лоиҳаи шарикӣ қобили қабул мебошанд;
  - г) андешидани чораҳо мутобиқи талаботи ҳуқуқӣ ва шартномавӣ.
- 7) Сатҳе, ки оид ба он шарикӣ хусусӣ ўҳдадор аст ба ташкилоти фармоишгар ё мақомоти танзимкунанда ҳисобот ва дигар иттилоотро оид ба фаъолияти худ пешниҳод кунад.
- 8) Механизмҳо барои ҳалли масъалаҳои вобаста ба хароҷоти иловагӣ ва дигар оқибатҳое, ки метавонанд дар натиҷаи ягон дастур аз ҷониби ташкилоти фармоишгар ё дигар мақоми давлатӣ ба вучуд оянд, аз ҷумла ҳар гуна ҷубронҳое, ки шарикӣ хусусӣ ҳуқуқи ба онҳо даъво карданро дорад.
- 9) Ҳуқуқи ташкилоти фармоишгар ба баррасӣ ва тасдиқ намудани қарордодҳои асосие, ки шарикӣ хусусӣ ба имзо мерасонад, аз ҷумла бо иштироки шарикӣ хусусӣ ё дигар шахсони вобаста.
- 10) Кафолати иҷрои лоиҳаи шарикӣ, ки бояд пешниҳод карда шавад ва полисҳои суғуртавие, ки бояд шарикӣ хусусӣ барои татбиқ намудани лоиҳаи шарикӣ дошта бошад.

- 11) Воситаҳои ҳифзи ҳуқуқӣ дар сурати аз чониби яке аз тарафҳо иҷро нагардидани ўҳдадориҳо.
- 12) Шартҳои озод кардани тарафҳо аз масъулияти қодир набудан барои иҷрои ўҳдадориҳо ё ба таъхир гузоштани ҳамаи ўҳдадориҳо, ки берун аз доираи механизми оқилонаи он қарор доранд.
- 13) Мўҳлати амали Созишнома, инчунин ҳуқуқ ва ўҳдадориҳои тарафҳо баъди гузаштани мўҳлат ё қатъ гардидани он.
- 14) Усули ҳисобкунии зарару ҷуброн мутобиқи моддаи 43 Қонуни мазкур.
- 15) Ҳуқуқ ва механизмҳои истифодашавандаи танзими баҳсхое, ки метавонад байни фармоишгар ва шарикӣ хусусӣ ба миён оянд.
- 16) Ҳуқуқ ва ўҳдадориҳои тарафҳо нисбат ба иттилооти махфӣ.
- 17) Шартҳои дахлдори молиявӣ.
- 18) Тақсими хавфҳо байни ташкилоти фармоишгар ва шарикӣ хусусӣ.
- 19) Ба шарикӣ хусусӣ пардохт намудани ҷубронпулӣ аз ҳисоби бучети дахлдор ё пардохти ҳаққи хизматрасонӣ, ки шарикӣ хусусӣ барои хизматрасонӣ мутобиқи моддаи 32 Қонуни мазкур анҷом додааст.
- 20) ўҳдадориҳои баҳши хусусӣ барои иҷро ё татбиқи лоиҳаи шарикӣ, хавфҳои молиявӣ, техникӣ ё амалиётӣ иҷрои вазифаҳои давлатӣ ё истифодаи моликияти давлатӣ ва гирифтани пардохтҳо барои хизматрасонӣ.

Моддаи 30. Ҳуқуқи татбиқшаванда

Ҳар як Созишнома мутобиқи қонунгузорию Ҷумҳурии Тоҷикистон танзим карда мешавад, агар дар Созишнома тартиби дигаре пешбинӣ нагардида бошад.

Моддаи 31. Ҳуқуқи моликият ба дороиҳо вобаста ба қитъаи замини лоиҳавӣ ва сервитутҳо

1. Дар Созишнома масъалаҳои зерин бояд ба қадри зарурӣ зикр карда шаванд:
  - дороиҳое, ки моликияти давлатӣ ҳисобида шудаанд ё минбаъд ҳисобида мешаванд;
  - дороиҳое, ки моликияти шарикӣ хусусӣ ҳисобида шудаанд ё минбаъд ҳисобида мешаванд.
2. Созишнома инчунин ба категорияҳои зерин дахл доштани дороиҳоро муайян мекунад:
  - дороиҳое, ки онҳоро шарикӣ хусусӣ бояд ба ташкилоти фармоишгар ё дигар шахсе, ки ташкилоти фармоишгар зикр намудааст, мутобиқи шартҳои Созишнома баргардонад ё супорад;
  - дороиҳое, ки ташкилоти фармоишгар бо салоҳдиди худ метавонад аз шарикӣ хусусӣ харида гирад;

- дороиҳое, ки шарикӣ хусусӣ то ба анҷом расидани мӯҳлати амал ё то бекор гардидани Созишнома метавонад нигоҳ дорад ё ихтиёрдорӣ кунад.

3. Ташкилоти фармоишгар ё дигар мақомоти давлатӣ мутобиқи муқаррароти қонунгузорию замин ба шарикӣ хусусӣ қитъаи заминро барои истифодабарӣ пешниҳод менамояд ё дар мавриди зарурӣ чиҳати гирифтани ҳуқуқҳои марбут ба истифодаи қитъаи замин тибқи лоиҳаи шарикӣ, аз ҷумла ҳуқуқи истифодаи қитъаи замин, ки метавонад барои татбиқи лоиҳаи шарикӣ лозим шавад, кӯмак мерасонад.

4. Ташкилоти фармоишгар ё дигар мақомоти давлатӣ мутобиқи муқаррароти қонунгузорӣ ва Созишнома ҳуқуқи истифодаи қитъаи заминро ба ихтиёри шарикӣ хусусӣ вогузор менамояд ё ки дар мавриди зарурӣ ба шарикӣ хусусӣ барои ба даст овардани ҳуқуқи ворид шудан, гузаштан тавассути ҳудуд ё дар он ҷой иҷро кардани кору сохтани иншоот, моликияти шахсони сеюм, дар мавриди зарурӣ ва тавре ки татбиқи лоиҳаи шарикӣ талаб мекунад, кӯмак мерасонад.

#### Моддаи 32. Механизмҳои молиявӣ

1. Созишнома метавонад ба шарикӣ хусусӣ чиҳати ба даст овардани ҳуқуқи муқаррар кардан, гирифтани ё ҷамъ кардани пардохти ҳаққи хизматрасонию ҳангоми татбиқи лоиҳаи шарикӣ мутобиқи шартҳои Созишнома иҷозат диҳад. Созишнома усулу шаклҳои муқаррар тасхех намудани пардохти ҳаққи хизматрасонию мутобиқи шартҳое, ки мақоми танзимкунандаи салоҳиятдор муқаррар намудааст, пешбинӣ менамояд.

2. Ташкилоти фармоишгар метавонад пардохти бевоситаро ба шарикӣ хусусӣ ба сифати иваз ё илова ба пардохти ҳаққи хизматрасонӣ ҳангоми татбиқи лоиҳаи шарикӣ анҷом диҳад.

#### Моддаи 33. Тадбирҳои таъминотӣ

1. Бо назардошти ҳама гуна маҳдудиятҳое, ки метавонанд дар Созишнома пешбинӣ гарданд, шарикӣ хусусӣ ҳуқуқ дорад нисбат ба дороиҳо, ҳуқуқҳо ё манфиатҳои худ, ки ба лоиҳаҳои шарикӣ дахл доранд ва ё барои таъмини маблағгузорию татбиқи лоиҳаи шарикӣ зарур мешавад, тадбирҳои таъминоти зеринро андешид:

- таъминот нисбат ба молу мулки манқул ё ғайрманқуле, ки ба шарикӣ хусусӣ тааллуқ дорад ё манфиатҳои он дар дороиҳои лоиҳаи шарикӣ;

- гарави даромадҳои оянда ва қарзҳои дебиторӣ дар назди шарикӣ хусусӣ барои иҷрои лоиҳаи шарикӣ.

2. Иштироккунандагони шахси ҳуқуқии шарикӣ хусусӣ, ки мувофиқи моддаи 27 Қонуни мазкур таъсис дода шудааст, ба гарав ё андешидани дигар тадбирҳои таъминоти ҳиссаи худ дар шахси ҳуқуқӣ ҳақ доранд.

3. Тадбирҳои таъминотӣ мутобиқи қисмҳои 1 ва 2 моддаи мазкур нисбат ба молу мулки давлатӣ ё дигар моликият, дорой ё ҳуқуқҳое, ки барои пешниҳод кардани хизматрасониҳои давлатӣ зарур

буда, нисбат ба онҳо фароҳам овардани чунин таъминотро қонунгузори Чумҳурии Тоҷикистон манъ кардааст, наметавонанд фароҳам оварда шаванд.

Моддаи 34. Супурдан ва гузашт кардани ҳуқуқҳое, ки Созишнома пешбинӣ намудааст

1. Ҳуқуқи ӯҳдадорӣҳои шарикӣ хусусӣ, ки Созишнома пешбинӣ намудааст, бе розигии хаттии ташкилоти фармоишгар наметавонанд ба шахси сеюм вогузор карда шаванд, агар моддаи 33 Қонуни мазкур тартиби дигарро пешбинӣ накарда бошад.

2. Созишнома бояд шартҳои муайян намояд, ки ҳангоми иҷрои онҳо ташкилоти фармоишгар ба гузашт кардани ҳуқуқи ӯҳдадорӣҳо ба бахши хусусӣ дар Созишнома, аз ҷумла аз ҷониби шарикӣ хусусии нав ба зимма гирифтани ҳама ӯҳдадорӣҳои ӯ ва далелҳои тасдиқкунандаи имконияти техникӣ ва молиявии шарикӣ хусусии нав, ки метавонанд барои татбиқи лоиҳаи шарикӣ лозим шаванд, розигӣ медиҳад.

Моддаи 35. Додани бастаи назоратии саҳмияҳо ё ҳисса ба шахси сеюм

1. Агар дар Созишнома тартиби дигаре пешбинӣ нагардида бошад, бастаи назоратии саҳмияҳо ё ҳисса дар шахси ҳуқуқии шарикӣ хусусӣ бе розигии ташкилоти фармоишгар ба шахси сеюм дода намешавад.

2. Созишнома шартҳои пешбинӣ менамояд, ки дар онҳо розигии ташкилоти фармоишгар мутобиқи қисми 1 моддаи мазкур дода мешавад.

Моддаи 36. ӯҳдадорӣҳои бахши хусусӣ чиҳати амалӣ кардани лоиҳаи шарикӣ

1. Созишнома дар мавриди зарурӣ ӯҳдадорӣҳои бахши хусусиро барои таъмини:

- тағйир додани лоиҳаи шарикӣ бо мақсади таъмин намудани мутобиқати он бо эҳтиёҷоти аҳоли дар лоиҳаи шарикӣ;

- муттасилии лоиҳаи шарикӣ;

- пешниҳод намудани лоиҳаи шарикӣ бо шартҳои усулан якхела барои ҳамаи истифодабарандагон;

- дастрасии баробарҳуқуқӣ бидуни таъйиз ва дар мавриди зарурат, барои дигар пешниҳодкунандагони хизматрасонӣ ба ҳамаи лоиҳаҳои шарикӣ, ки бахши хусусӣ татбиқ менамояд.

2. Шарикӣ хусусӣ ҳуқуқи ба ташкилоти фармоишгар тавсия додани қабули қоидаҳои танзимкунандаи татбиқи лоиҳаи шарикиро дорад, ки аз ҷониби шарикӣ хусусӣ дар татбиқи лоиҳаи шарикӣ истифода мешаванд.

### Моддаи 37. Чуброн ҳангоми тағйирот дар қонунгузорӣ

Дар Созишнома ҳуқуқи шарикӣ хусусӣ оид ба чуброн нишон дода мешавад, ба шарте ки хароҷоти иҷроӣ шарикӣ хусусӣ дар Созишнома ба таври назаррас афзуда бошад ё арзише, ки шарикӣ хусусӣ аз чунин иҷро ба даст меорад, дар натиҷаи тағйирот дар қонунгузорӣ ё дигар тадбирҳои танзими давлатие, ки бевосита ба лоиҳаи шарикӣ дахл доранд, дар муқоиса бо хароҷот ва арзиши қаблан пебинишуда кам шуда бошад.

### Моддаи 38. Таҷдиди назар кардани Созишнома

1. Созишнома шартҳои аз ҷониби шарикӣ хусусӣ таҷдиди назар гардидани муқаррароти Созишнома ро бо назардошти чуброн муайян менамояд, ба шарте, ки хароҷоти иҷроӣ Созишнома аз тарафи шарикӣ хусусӣ хеле афзуда бошад ё арзише, ки шарикӣ хусусӣ аз чунин иҷро ба даст меорад, дар муқоиса бо хароҷоти дар ибтидо тахминшуда ва арзиши иҷроӣ он дар натиҷаи тағйироти зерин ба таври назаррас кам шуда бошад:

1) Тағйирот дар шартҳои иқтисодӣ ё молиявӣ.

2) Тағйирот дар қонунгузорӣ ё муқаррароти танзимкунандае, ки бевосита нисбат ба лоиҳаи шарикӣ таъбиқшаванда намебошанд, ба шарте ки тағйироти иқтисодӣ, молиявӣ, қонунгузорӣ ё меъерӣ:

а) пас аз бастанӣ Созишнома ба вуҷуд меоянд;

б) берун аз доираи назорати шарикӣ хусусӣ қарор доранд;

в) чунин ҳислате доранд, ки шарикӣ хусусӣ натавонистааст онҳоро ҳангоми бастанӣ Созишнома бо мулоҳиза тахмин кунанд ё ба инобат гирад ё ин ки оқибати онҳоро пешгирӣ ё рафъ намояд.

2. Созишнома расмиётро барои таҷдиди назар намудани шартҳои Созишнома баъди фаро расидани ҳолатҳое, ки дар қисми 1 моддаи мазкур пешбинӣ гардидаанд, муқаррар менамояд.

### Моддаи 39. Назорат ва идораи лоиҳаи шарикӣ

1. Ташкилоти фармоишгар ҳуқуқ дорад ҳангоми фаро расидани ҳолатҳои пешбиниамудаи Созишнома назорат ва идораи кори лоиҳаи шарикиро бо мақсади таъмин намудани хизматрасонии самаранок ва муттасил ё сари вақт ба анҷом расонидани лоиҳаҳои шарикӣ дар сурати аз ҷониби шарикӣ хусусӣ иҷро нагардидани қисми зиёди ўҳдадорихоӣ моддӣ худ ва қодир набудани шарикӣ хусусӣ ба бартараф намудани камбудихо дар мўҳлати зиёд баъд аз ташкилоти фармоишгар гирифтани огоҳинома (на бештар аз шаш моҳ) ба ўҳда гирад.

2. Агар ташкилоти фармоишгар қарори ба ўҳда гирифтани назорат ва идораи лоиҳаи шарикиро мутобиқи қисми 1 моддаи мазкур қабул намояд, ташкилоти фармоишгар мутобиқи шартҳои Созишнома:

- даромадеро, ки предмети гарави қонё гардонидани хама гуна ўҳдадориҳо мебошад, чамъ меоварад ва пардохт менамояд;

- лоиҳаи шарикиро рушд медиҳад ва истифода менамояд, пардохти ҳаққи хизматрасониро муқаррар менамояд ва ба қарордоди кунунии хизматрасонӣ мутобик кунад;

- метавонад ҳангоми зарурат пешниҳодҳои лоиҳавиро барои сохтмон, хизматрасонии техникӣ ё истифодабарии лоиҳаи шарикӣ пешбинӣ намояд.

#### Моддаи 40. Иваз намудани шарики хусусӣ

1. Дар сурати иҷро нагардидани ўҳдадориҳои моддӣ аз ҷониби шарики хусусӣ ё дигар ҳолате, ки ба таври дигар метавонад қатъи Созишномаро асоснок созад, ташкилоти фармоишгар метавонад ба талаботи ҳар муассисае, ки маблағгузориҳои лоиҳаи шарикиро таъми менамояд, розӣ шавад. Вале шарики хусусӣ шарики хусусиро бо дигар шахсе иваз мекунад, ки барои иҷрои ўҳдадориҳо дар доираи Созишномаи мавҷуда таъин гардидааст.

2. Ташкилоти фармоишгар метавонад ба он мусоидат намояд, ки шарики хусусӣ қарздорӣ дебиторӣ ва дороиҳои лоиҳаи шарикиро ба ғайри қарздорӣ ба шартҳои, ки ташкилоти фармоишгар метавонад бо мақсади таъмини татбиқи бомуваффақият, баанҷомрасонии корҳо, назорат ва идоракунии лоиҳаи шарикӣ муайян намояд, таъмин кунад.

#### Моддаи 41. Мўҳлати амал ва тамдиди мўҳлати амали Созишнома

Мўҳлати амали Созишнома дар Созишнома муайян карда мешавад. Ташкилоти фармоишгар метавонад ба тамдиди мўҳлати амали Созишнома ба истиснои ҳолатҳои, ки натиҷаи яке аз ҳолатҳои зерин мебошанд, розӣ нашавад:

- мавқуф гузоштан, ба анҷом расондан ё боздошта шудани истифодаи лоиҳаи шарикӣ дар натиҷаи ҳолатҳои, ки берун аз доираи назорати бомулоҳизаи тарафҳо қарор доранд;

- боздоштани лоиҳаи шарикӣ дар натиҷаи амалҳои ташкилоти фармоишгар ё дигар мақоми давлатӣ;

- зиёд шудани хароҷоти вобаста ба талаботи ташкилоти фармоишгар, ки дар ибтидо дар Созишнома пешбинӣ нашудааст, агар бахши хусусӣ чунин хароҷотро бе тамдиди мўҳлат баргардонида натавонад;

- дар мувофиқа бо шарики хусусӣ, бо сабаби вобаста ба манфиати миллӣ ё ҷамъиятӣ, ки дар ҳуҷҷатҳои маҳфуздорандаи ташкилоти фармоишгар асоснок карда шудаанд.

#### Моддаи 42. Бекор кардани Созишнома

1. Ташкилоти фармоишгар метавонад Созишномаро дар ҳолатҳои зерин бекор кунад:

- агар интизор шудани он ки шарикӣ хусусӣ ўҳдадорихояшро бинобар қодир набудан, иҷро накардани ўҳдадорихоӣ моддӣ ё бо сабабҳои дигар иҷро карда наметавонад ё ба мақсад мувофиқ набошад;

- сабабҳои рафънопазири манфиати миллий ё ҷамъиятӣ, ба ҷуброн кардани зиёни шарикӣ хусусӣ, тавре ки ин дар Созишнома пешбинӣ гардидааст.

2. Шарикӣ хусусӣ метавонад Созишномаро дар ҳолатҳои зерин бекор кунад, агар:

- ташкилоти фармоишгар ё дигар мақоми давлатӣ ўҳдадорихоӣ моддиашро дар доираи Созишнома иҷро накунад;

- шартҳои таҷдиди назар кардани Созишнома мутобиқи моддаи 40 Қонуни мазкур риоя гардида, вале тарафҳо вобаста ба таҷдиди назари Созишнома ба мувофиқа нарасида бошанд;

- хароҷоти иҷроӣ Созишнома аз ҷониби шарикӣ хусусӣ ба таври назаррас зиёд шуда бошад ё арзише, ки шарикӣ хусусӣ аз чунин иҷроӣ Созишнома ба даст меорад, дар натиҷаи амал ё беамалии ташкилоти фармоишгар ё дигар мақоми давлатӣ хеле кам шуда бошад, инчунин агар тарафҳо натавониста бошанд дар мавриди таҷдиди назар намудани Созишнома ба мувофиқа расанд.

3. Ҳар яке аз тарафҳо ҳуқуқ дорад Созишномаро бо розигии ҳамдигар ё агар иҷроӣ ўҳдадорихоӣ он бинобар ҳолатҳое, ки берун аз доираи механизми оқилонаи тарафҳо қарор дошта бошанд, бекор кунад.

Моддаи 43. Ҷуброн ҳангоми бекор шудани Созишнома

Дар Созишнома тартиби ҷуброни зиёни тарафҳо қайд карда мешавад, ки он дар ҳолати бекор кардани Созишнома ҳисоб карда мешавад ва дар мавриди зарурӣ ҷуброни воқеии арзиши корҳои дар доираи Созишнома иҷрошуда, хароҷот ё талафоти анҷомдодаи тарафҳо, аз ҷумла фоидаи аздастдода пешбинӣ карда мешавад.

Моддаи 44. Идораи Созишнома

Ташкилоти фармоишгар барои аз ҷониби шарикӣ хусусӣ ба таври зарурӣ таъмин намудан, амалӣ кардан, идора, иҷро, мониторинг, инчунин пешниҳод намудани ҳисоботҳо оид ба Созишнома масъул аст.

Моддаи 45. Баанҷомрасонии лоиҳа ва тадбирҳо дар давраи гузариш

Созишнома дар ҳолати зарурӣ инҳоро пешбинӣ менамояд:

- механизм ва расмиёти таҳвили дороии ташкилоти фармоишгар дар ҳолати барҳамдиҳӣ;

- чуброне, ки шарики хусусӣ метавонад нисбат ба молу мулки ба ташкилоти фармоишгар ё бахши хусусии нав супурдашуда ё ба молу мулки харидоринамудаи ташкилоти фармоишгар, ҳуқуқ дошта бошад;

- таҳвили технологияе, ки барои фаъолияти лоиҳаи шарикӣ зарур аст;

- ба ҳайати кормандони ташкилоти фармоишгар ё вориси шарики хусусӣ омӯзонидани масъалаҳои истифодабарӣ ва хизматрасонии техникӣи лоиҳаҳои шарикӣ;

- аз ҷониби шарикони хусусӣ таъмин намудани хизматрасониҳо ва захираҳои иловагӣ, аз ҷумла таҳвили қисмҳои эҳтиётӣ, дар мавриди зарурат, дар мўҳлати қобили қабул баъди супоридани лоиҳаи шарикӣ ба ташкилоти фармоишгар ё вориси шарики хусусӣ.

## БОБИ 5. МУҚАРРАРОТИ ХОТИМАВӢ

Моддаи 46. Тартиби ҳалли баҳсҳо оид ба лоиҳаи шарикӣ

1. Иштирокчии тендер дар ҳама ҳолатҳои зидан дидан барои баррасии масъала, пеш аз он ки аз расмиёти ҳалли баҳсҳои муқаррарнамудаи қисми 2 моддаи мазкурро истифода намояд, тавассути мақоми ваколатдори давлатӣ ба Шӯро муроҷиат мекунад.

2. Ҳамаи баҳсҳо байни ташкилоти фармоишгар ва шарики хусусӣ бо риояи талаботи қисми 1 моддаи мазкур бо механизмҳои танзими баҳсҳо, ки тарафҳо дар Созишнома мувофиқа намудаанд, ҳал карда мешаванд.

3. Агар шарики хусусӣ ба аҳолии хизмати худро пешниҳод намояд, ташкилоти фармоишгар метавонад аз шарики хусусӣ таъсис додани механизмҳои самарабахши баррасии арзу шикоятӣ мизочон ё истифодабарандагони лоиҳаи шарикиро талаб намояд.

Моддаи 47. Ҳуқуқи Шӯро оид ба муқаррар намудани қоидаҳо

1. Шӯро метавонад барои татбиқи мақсадҳои Қонуни мазкур қоидаҳоро бо роҳи қабули санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ муқаррар намояд.

2. Санадҳои меъёрии ҳуқуқие, ки мутобиқи қисми 1 моддаи мазкур қабул карда мешаванд, масъалаҳои зеринро дар бар мегиранд:

- муайян кардани меъёрҳои ниҳойӣ, ки бо раванди тендер алоқаманд мебошанд;

- ҳал намудани масъалаҳои вобаста ба гузаронидани тендер ва музокироти мустақим;

- муайян кардани механизмҳои танзими баҳсҳо мутобиқи Қонуни мазкур;

- ҷорӣ намудан, таҷдиди назар кардан ва ситонидани пардохти ҳаққи хизматрасонӣ.

3. Ҳеҷ кас ҳуқуқ надорад бе розигии хаттии Шӯро ё аз номи Шӯро мазмуни ягон ҳуҷҷат, мукотибот ё ягон иттилоотро, ки ба шахси бегона дахл дорад ё дар чараёни иҷрои вазифаҳои хизматӣ мутобиқи Қонуни мазкур ба ин шахс маълум гардидааст, ба ғайр аз иттилооте, ки дар рафти иҷрои вазифаҳои хизматӣ аз ҷониби ин шахс, (шахсон) аз он воқиф шудааст, ба шахсони бегона ошкор намояд.

#### Моддаи 48. Беэътибор дониستاني Созишнома

1. Созишнома беэътибор дониста мешавад, агар ташкилоти фармоишгар:

- бе розигии Шӯро ва мақоми ваколатдори давлатӣ, ки дар бобҳои 2 ва 3 Қонуни мазкур пешбинӣ гардидааст, бо шарикӣ хусусӣ ба Созишнома ҳамроҳ шавад;

- бар хилофи дастурҳои Шӯро, ки мутобиқи сарҳати дуҷуми моддаи 8 Қонуни мазкур пешбинӣ шудаанд, бо шарикӣ хусусӣ ба Созишнома ҳамроҳ шавад.

2. Дар ҳолатҳои пешбининамудаи қисми 1 моддаи мазкур Созишнома аз ҷониби Шӯро беэътибор дониста мешавад ва нисбат ба ташкилоти фармоишгар ва ҳам нисбат ба шарикӣ хусусӣ эътибори қонунӣ надорад.

#### Моддаи 49. Ҷавобгарӣ барои риоя накардани Қонуни мазкур

Шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ барои риоя накардани Қонуни мазкур мутобиқи қонунгузориҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҷавобгарӣ кашида мешаванд.

#### Моддаи 50. Тартиби мавриди амал қарор додани Қонуни мазкур

Қонуни мазкур пас аз се моҳи интишори расмӣ мавриди амал қарор дода шавад.

Президенти

Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон

ш. Душанбе,

28 декабри соли 2012, № 907

ҚАРОРИ

МАҶЛИСИ НАМОЯНДАГОНИ МАҶЛИСИ ОЛИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

Оид ба қабул кардани Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон

"Дар бораи шарикии давлат ва бахши хусусӣ"

Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунад:

Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон "Дар бораи шарикии давлат ва бахши хусусӣ" қабул карда шавад.

Раиси

Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии

Ҷумҳурии Тоҷикистон Ш. Зухуров

ш. Душанбе, 1 октябри соли 2012, № 915

ҚАРОРИ

МАҶЛИСИ МИЛЛИИ МАҶЛИСИ ОЛИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

Оид ба Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон "Дар бораи шарикии

давлат ва бахши хусусӣ"

Маҷлиси миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон "Дар бораи шарикии давлат ва бахши хусусӣ"-ро баррасӣ намуда, қарор мекунад:

Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон "Дар бораи шарикии давлат ва бахши хусусӣ" ҷонибдорӣ карда шавад.

Раиси

Маҷлиси миллии Маҷлиси Олии

Ҷумҳурии Тоҷикистон М. Убайдуллоев

ш. Душанбе, 13 декабри соли 2012, № 439